

69804 - Пазируфтани фармудаи Аллоҳ оиди ҳичоб ва ҳушдорӣ аз мухолифат намудани он

савол

Мо оиди ҳичоб – пӯшонидани рӯй ва мӯи зан – дониш дорем, vale баъзе аз дугонаҳои мусулмонам мӯи сари худро намепӯшонанд ва ҳамчунин баҳсу ҷидол доранд, ки агар мӯи сари худро банданд, гуноҳи он аз сар додани мӯй камтар аст ва инчунин мегӯянд, ки гуноҳи сар додани мӯи дароз аз сар додани мӯи кӯтоҳ бузургтар мебошад. Оё ин дуруст аст?

Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Агар Аллоҳ таъоло ва паёмбараш (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ба чизе амр карда бошанд, пас дар ин ҳолат бар мусулмон воҷиб аст, ки бигӯяд: Шунидаму итоат кардам. Ва ба иҷро кардани он амру фармон бишитобад, зоро имон ба Аллоҳ таъоло ҳаминро талаб мекунад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَالًا مُّبِينًا. } الأحزاب/36

«Барои ҳеч марди мӯъмину зани мӯъмина шоиста нест, ки чун Аллоҳ ва паёмбараш дар коре ҳукме карданд, онҳоро дар он корашон ихтиёре бошад. Ҳар ки Аллоҳ ва паёмбарашро нофармонӣ кунад, ба таҳқиқ дар гумроҳии ошкоре гирифтор шудааст». (Сураи Аҳзоб: 36).

Шайх Абдураҳмони Саъдӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) (дар тафсири ин оят) гуфтааст:

«Барои ҳеч марди мӯъмину зани мӯъмина шоиста нест». Яъне барои ягон инсони боимон, ҷуз шитобидан ба розигии Аллоҳу расулаш, гурехтан аз ғазаби онон,

итоати амру фармони онон ва дурй намудан аз чизҳои манъкардаи онон лоиқу сазовор нест. Барои марди мӯъмину зани мӯъмина лоиқ нест, ки «**чун Аллоҳ ва паёмбараш дар коре**» аз корҳо «**ҳукме карданӣ**» ва онро бар ў ҳатмӣ ва воҷиб гардонанд, «**онҳоро дар он корашон ихтиёре бошад**». Яъне: Интихоб, ки оё он фармонро иҷро мекунанд, ё на? Балки марди мӯъмину зани мӯъмина медонанд, ки паёмбар ҳатто аз нафси ў авлотар аст. Аз ин хотир, ҳавову ҳаваси нафси худро байни худ ва байни амру фармони Аллоҳу паёмбараш парда қарор намедиҳад.

«Ҳар ки Аллоҳ ва паёмбарашро нофармонӣ кунад, ба таҳқиқ дар гумроҳии ошкоре гирифтор шудааст». Яъне: Дар гумроҳии возеху равшане гирифтор шудааст, зеро ў роҳи ростеро, ки ба Аллоҳ пайваст менамояд, тарк карда, дигар роҳҳое ки ба азоби дарднок пайваст мекунад, интихоб намудааст. Аз ин рӯ, Аллоҳ аввалан сабаби муҳолифат накардани фармони Аллоҳу паёмбарашро, ки он имон аст, зикр намуд. Сипас монеаи онро, ки он барҳазар намудан аз гумроҳӣ, ки боиси уқубату мучозот мегардад, зикр кард. Поёни сухан.

Китоби "Тафсиру-с-саъдӣ" (саҳ 612).

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ба мо хабар додааст, ки касе амри ўро нофармонӣ кунад, пас ў ба ҷаннат дохил шудан намехоҳад !! Бухорӣ (7280) аз Абуҳурайра (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят кардааст, ки расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Ҳамаи уммати ман вориди ҷаннат ҳоҳанд шуд, магар касе, ки имтиноъ варзад**». Саҳобагон гуфтанд: Эй расулаллоҳ! Кӣ имтиноъ меварзad? (Чӣ касе ба ҷаннат ворид шудан намехоҳад?). Фармуд: «**Ҳар кас маро фармонбардорӣ кунад, вориди ҷаннат мешавад ва ҳар кас маро нофармонӣ кунад, пас ў дар ҳақиқат имтиноъ варзидааст**».

Ҳоли занони асрҳои аввали Ислом, ҳангоми дастур ба ҳичоб шитоб кардан барои бачо овардани он буд. Ҳатто он занон ба хотири шитобидан барои анҷом додани ин фармон либосҳои худро пора карданд. Имон ҳаминро талаб мекунад.

Аз Оиша (Аллоҳ аз ӯ хушнуд бод) ривоят аст, ки мегӯяд: Аллоҳ муҳочирзанони аввалинро раҳм кунад, ҳангоме ки Аллоҳ ин оятро нозил кард, **«ва бояд ки сарандозҳои худро бар гиребонҳои худ фурӯ гузоранд»** онҳо мурут (як намуд либос)-и худро пора карданду, онро ҳамчун химор истифода бурданд (яъне рӯйҳояшонро бо он пӯшиданд).

Ривояти Бухорӣ ва Абудовуд (4102). Алbonӣ инро дар китоби "Саҳиҳу Абидовуд" саҳех донистааст.

Ҳофиз Ибни Ҳачар гуфтааст:

Калимаи "мурут" ҷамъи мирт буда, маънояш изор мебошад.

"Ҳамчун химор истифода бурданд". Яъне: Рӯйҳояшонро пӯшиданд.

Китоби "Фатҳу-л-борӣ" (8/490).

Насиҳат ба он ҳоҳарон: Барои анҷом додани амри Аллоҳ таъоло таъхиру тараддуд накарда, бишитобанд ва кофтукове накунанд, ки чӣ тавр қисме аз ин амру фармонро иҷро намоему, қисми дигарашро гузорем. Бар зан воҷиб аст, ки мӯй, рӯй ва тамоми бадани худро бипӯшонад ва барои ӯ ҳалол нест, ки ҷизе аз инҳоро ба мардони бегона намоён созад. Ҳар зане, ки ин корро кунад, дар ҳақиқат худро ба ҳушдори Аллоҳ гирифтор кардааст ва имони ӯ ба он миқдоре, ки дар амри Аллоҳ қӯтоҳӣ кардааст, кам мегардад.

Дар ҷавоби саволи рақами ([11774](#)) ҳукми пӯшидани рӯи зан бо далелҳои муфассал баён шудааст.

Дар ҷавоби саволи рақами ([6244](#)) ба саволи "Чаро зан мӯяшро мепӯшонад?" посух дода шудааст. Ба он ручӯй карда шавад.

Дар ҷавоби саволҳои ([214](#)) ва ([6991](#)) "Сифатҳои ҳичҷоби дуруст" баён карда шудааст.

Аллоҳ донотар аст.